

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишкадаи Энергетикии
Тоҷикистон, доктори илмҳои техникии,
дотсент Исозода Диловаршоҳ Тариқ

«21» 60 соли 2024.

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

Ба диссертасияи Шарипов Сафарбой Муродалиевич дар мавзуи «Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрои гуногуни ҳолат» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникии аз рӯи иҳтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо

Мубрамияти мавзӯъ. Дар диссертасияи Шарипов Сафарбой Муродалиевич гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши хоси метилбутилкетони моеъ ва газшакл вобаста аз ҳарорат, фишор, концентратсияи нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда, инчунин, алоқамандии байни онҳо тадқиқ карда шудааст.

Гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши моддаҳо параметрҳое мебошанд, ки дар ҳисобкуниҳои як қатор равандҳои технологӣ, аз ҷумла равандҳои мубодилаи гармӣ ва масса, инчунин лоиҳақашии таҷхизоти гаримумубодилакунанда васеъ истифода мешаванд. Таҷхизоти гаримумубодилакунанда қисмати зиёди нерӯгоҳҳи барқи ҳарортатӣ, дегҳонаҳо, корҳонаҳои коркарди нафт, корҳонаҳои химиявиро ташкил медиҳанд. Объекти тадқиқотро муаллиф ҳамчун гармибаранда муаррифӣ намудааст ва нақши гармибаранда дар энергетика калон аст.

Барои ҳисобкуни мухандисии равандҳои технологӣ, аз ҷумла равандҳои мубодилаи гармӣ ва масса, лоиҳақашии таҷхизоти гаримумубодилакунанда қиматҳои аниқи коэффицитети гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши хоси гармибаранда ва маводи таҷхизоти гаримумубодилакунанда зарур аст. Агар ин параметрҳо оид ба маводи таҷхизот дар маълумотномаҳо мавҷуд бошад, барои на ҳама гармибарандаҳо муайян карда шудааст.

Усули асосии муайянкуни аниқи коэффицитети гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши хос – ин усули таҷрибӣ мебошад, ки муаллиф пешгирифтааст. Вале бо усули таҷриба наҳама қиматҳо ба даст оварда мешаванд, чунки захира, вакт ва меҳнати зиёдро талаб менамояд. Бинобар ин муаллиф натиҷаҳои таҷрибавиро коркард намуда, муодилаҳои аппроксимаксионӣ пешниҳод намудааст, ки ба воситаи онҳо қиматҳои

коэффиценти гармигузаронй ва гармиғунчиши метилбутилкетони моеъ ва газшаклро дар нуқтаҳои таҷрибави муайяннашудаи ҳарорат, фишор, концентратсияи нанонайчаҳои карбонй ва дуда ҳисоб намудан мумкин аст.

Бинобарин, мавзӯъ ва натиҷаҳои тадқиқот актуалӣ мебошанд.

Мувоғиқати рисола ба шиносномаи ихтисос. Дар мавзӯъ, усулҳои тадқиқотӣ аз тарафи муқаррароти илмӣ пешниҳодшудаи рисола ба шиносномаи ихтисоси кормандони илмии 01.04.14 «Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо» мувоғиқ мебошад: дар қисми банди 5 «Тадқиқи таҷрибавӣ ва назариявии конвексияи якфаза, озод ва маҷбурӣ дар ҳудудҳои васеъи гармибараандоҳо, параметрҳои речавӣ ва геометрии сатҳҳои гармиинтиқол-диҳанд», дар қисми банди 7 «Тадқиқи таҷрибавӣ ва назариявии равандҳои интиқоли якҷояи гармӣ ва масса дар маҳлулҳои бинарӣ ва бисёркомпонента бо иловайи нанозаррачаҳои дуда ва нанонайчаҳои карбонй, аз ҷумла наномоеъҳои аз ҷиҳати химиявӣ таъсиркунанда» дар қисми банди 9 «Таҳияи асосҳои илмӣ ва ташкили усулҳои ташаккулёбии равандҳои гармӣ- ва массаивазқунӣ».

Навғониҳои илмии тадқиқот. Як қатор натиҷаҳои ба даст омада дар диссертатсия навғонии илмӣ мебошад:

– дар самти таҷхизоти илмӣ, дастгоҳи таҷрибавӣ барои чен кардани гармигузаронии моеъҳо ва буғи онҳо, бо усули ноқили тафсон, барои наномоеъҳо бо дарназардошти таъсири нанонайчаҳои карбонй ва дудаи наноандоза такмил дода шудааст;

– дар самти ченкуни хосиятҳои гармофизикӣ, қиматҳои таҷрибавии коэффициенти гармигузаронй ва гармиғунчиши хоси системаи “метилбутилкетон + нанонайчаҳои карбонй ва дудаи наноандоза) дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640) К ва фишорҳои (0,101-39,24) МПа ба даст оварда шудааст;

– дар қисми назариявӣ вобастагиҳои аппроксиматсионӣ пешниҳод карда шудаанд, ки бо ёрии онҳо дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун бо дарназардошти ҳудудҳои буҳронӣ коэффициенти гармигузаронй ва гармиғунчиши хоси системаи “маетилбутилкетон + нанонайчаҳои карбонй ва дудаи наноандоза) дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640) К ва фишорҳои (0,101-39,24) МПа ҳисоб кардан мумкин аст;

Аҳамияти амалий ва назариявии тадқиқот. Тадқиқоти мазкур ҳам аҳамияти амалий ва ҳам назариявиро доро мебошад. Ҷадвалҳои муфассали гармигузаронй ва гармиғунчиши хоси маҳлулҳои метилбутилкетон + нанонайчаҳои карбонй ва дуда дар ҳудудҳои васеъи ҳарорат ва фишор бо дарназардошти ҳудуди буҳронӣ метавонанд аз тарафи ташкилотҳои

лоиҳакашӣ дар равандҳои гуногуни технологӣ, дар энергетикаи гармо ва мошинсозӣ истифода баранд.

Дастгоҳи таҷрибавии соҳташуда метавонад барои чен кардани гармигузаронии дигар маҳлулҳо истифода бурда шавад. Натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда дар Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор муассисаҳои таълимиӣ истифода бурда мешаванд, ки санади тадбиқ пешниҳод карда шудааст.

Дар асоси маълумот оид ба гармигузаронии маҳлулҳои тадқиқотии газмонанд ва моеъ вобаста ба ҳарорат, фишор ва концентратсияи компонентҳо муодилаҳои аппроксиматсионӣ пешниҳод карда шудааст, ки аҳамияти амлӣ ва назариявӣ дорад.

Дараҷаи дурустӣ ва баррасии натиҷаҳои тадқиқот:

Кори пешниҳодшуда аз рӯйи мазмун, мундариҷа, мақсади кор, методҳои истифодашуда, натиҷаҳои тадқиқот ва соҳаҳои тадбиқ ба ихтиносӣ 01.04.14— Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо, мувофиқат менамояд. Қайд кардан лозим аст, ки диссертатсияи пешниҳодшуда ба забони давлатӣ омода гардида, он ба меъёрҳои қабулшудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу мебошад.

Натиҷаҳои асосии диссертатсияи илмӣ дар форумҳо, конфронсҳо, симпозиумҳо ва ҷаласаҳои илмӣ муҳокима карда шудаанд. Тибқи натиҷаҳои тадқиқот 23 кори илмӣ ба табъ расидааст, ки аз ҷумла 6-тоаш дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16 тезиси маърузаҳо дар маводҳои конференсҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва симпозиумҳо ба табъ расидааст.

Новобаста аз оне, ки муаллиф диссертатсияро дар сатҳи қонеъкунандай илмӣ ичро намудааст, дар он камбудиҳои зерин дидо мешаванд:

1. Сабаби маҳдуд намудани ҳудудҳои ҳарорат аз 290 то 640 нишон дода нашудааст.

2. Дар диссертатсия механизми тағйирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маҳлулҳои метилбутилкетон вобаста аз ҳарорат ва концентратсияҳои нанонайчаҳои карбонӣ оварда нашудааст.

3. Дар омодасозии диссертатсияи мазкур баъзан хатогиҳои имлой ва техникии чопӣ дидо мешаванд.

Камбудиҳои нишондодашуда арзиши баланди кори пешниҳодшударо кам наменамояд ва эътиомнокии аҳамияти натиҷаҳои илмӣ ва хулосаҳои дар асоси онҳо ба дастовардашударо зери шубҳа намегузорад.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар тадқиқот.

Аз интихоби усулҳо ва коркарди алгоритмҳои ҳалли масъалаҳои ҳангоми ичрои кор гузошташуда, маълум намудани қонуниятҳои асосии дар равандҳои физикӣ-химиявӣ гузаранда ҳангоми ҳосил намудани гармибараndaҳо, гузаронидани тадқиқотҳои таҷрибавӣ (гармиғунҷоиш ва гармиғузаронӣ дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ, ва коэффициентҳои модификатсияшудаи муодилаи намуди Тейт) дар шароити истеҳсолии реалиӣ, коркард ва таҳлили натиҷаҳои ба даст омада, тавсифи хулосаҳои асосии рисолаи илмӣ мебошад. Ҳамаи натиҷаҳои ба даст омада дар рисола таҳти роҳбарии роҳбари илмӣ ичро карда шудааст.

Иштироки бевоситаи унвонҷӯ дар тадқиқот тавассути интишори мақолаҳои илмӣ оид ба мавзуи диссертатсия, маърузаҳои илмӣ дар конференсияҳои илмию назариявӣ ва илмию амалий намоён мешавад.

Эродҳо ва баъзе пешниҳодот доир ба шаклгирии диссертатсия.

Саҳехӣ, дараҷаи навгониҳои бадастомада ва хулоsavу тавсияҳои диссертатсияро ба инобат гирифта, баъзе камбудиҳои таркибӣ ва соҳтори корро қайд кардан ба маврид аст:

1. Хуб мешуд, ки боби дуюми диссертатсия расми 2.1 (усули ноқили тафсон) ҳаҷман калон мешуд, зоро дастгоҳ ҷузъи муҳими диссертатсия мебошад.

2. Мазмуну мундариҷаи диссертатсия боз ҳам ғанӣ мегардад, агар аз ҷониби муаллиф истифодаи таҷрибаи хориҷӣ дар ҳочагии қишлоқ мавриди омӯзиш қарор мегирифт.

3. Хуб мешуд, ки метилбутилкетони тозаро бо метилбутилкетони иловаи аз 0,5 г то 2 г муқоиса менамудед.

4. Усулҳои тадқиқот, дар кор таҳлили адабиёт оварда шудааст. Хуб мешуд таҳлили адабиётро тоза мекардед.

Хулоса оид ба кор: Диссертатсияи Шарипов Сафарбой Муродалиевич дар мавзуи «Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағиیرёбии гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо пешниҳод шудааст, тадқиқоти илмӣ-таҳассусии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба тамоми талаботи меъёрҳои «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ» (Қарори Ҳукумати ҶТ, №267 аз 30.06.2021) ҷавобгӯ мебошад ва ба пуррагӣ аз рӯйи талаботи бандҳои шиносномаи ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо омода гардидааст. Бобҳои диссертатсия мутобиқи мақсаду вазифаҳои гузошташуда тарҳрезӣ шудаанд. Хулосаҳои диссертант илмӣ буда, ба

талаботҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба барасмиятдарории диссертатсия ва автореферат мувоғик мебошанд.

Диссертатсия дар сатҳи баланди илмӣ-тадқиқотӣ таълиф ёфта, ба талаботи кори диссертатсионӣ пурра ҷавобгу мебошад. Автореферат ва 23 мақолаи интишорнамудаи диссертант, ки шаштои онҳо дар маҷаллаҳои аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфташуда ба табъ расидаанд, мазмуни умумии диссертатсияро бозгӯ менамоянд.

Муаллифи диссертатсия, бешубҳа, сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 01.04.14—Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи “Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”-и Донишкадаи Энергетикии Тоҷикистон санаи «21» 10 соли 2024, протоколи № 3 мухокима гардидааст.

Дар ҷаласа иштирок доштанд 10 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ:

Тарафдор - 10 нафар; Муқобил - нест; Бетараф - нест.

Раиси ҷаласа: декани факултети

“Муҳандисӣ ва иқтисодиёти соҳави”-и

Донишкадаи Энергетикии Тоҷикистон


номзади илмҳои техникӣ., дотсент  Раҳимов X. A.

Эксперт:

н.и.т., мудири кафедраи

“Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”  Рашидов A. P.

н.и.т., саромузгори кафедраи

“Соҳтмони гидротехники”  Мухаббатов X.K.

Котиби ҷаласа:

н.и.т., саромузгори кафедраи

“Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”  Ҷаҳонгири A.

Имзоҳои Раҳимов X.A., Рашидов A. P., Мухаббатов X.K.,

Ҷаҳонгири A. -ро тасдиқ мекунам:

Сардори ШК ва корҳои маҳсуси

Донишкадаи Энергетикии Тоҷикистон

Сурроға: 735162, Вилояти Ҳатлон, н. Кушониён, кучай Н. Ҳусрав

Сомона: bet-tj@mail.ru Тел: +992935646407



Каримов З.А.